

## ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Давлятбекова Сарвиноз Абдумаликовна дар мавзӯи “Шароитҳои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ)

Масъалаи ташаккул ва рушди фаъолнокии маърифатӣ дар донишҷӯёни факултетҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз вазифаҳои муҳими педагогикаи муосир буда, фароҳам овардани шароитҳои педагогии зарурӣ ва тадбиқи технологияҳои инноватсионӣ имконият медиҳанд, ки донишу малакаҳои зеҳнии донишҷӯёни қабил муассисаҳои таълимӣ ба воқеияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ мутобиқ гардида, минбаъд дар пешрафту инкишофи кишвари худ саҳми назаррас расонида тавонанд.

Таҳқиқу омӯзиш ва баррасии автореферат диссертатсия собит мекунад, ки машғулиятҳо аз ҷанми сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар рушди фаъолнокии маърифатии донишҷӯёни муассисаҳои таълимии варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ нақши назаррас бозида метавонанд. Муаллифи диссертатсия қовишҳои зиёди илмӣ анҷом дода, паҳлӯҳои гуногуни ин масъаларо равшан намуда, барои баланд бардоштани сатҳи фаъолнокии маърифатии донишҷӯён пешниҳодҳои мушаххаси амалии ҷолиби диққат ироа намудааст.

Рисолаи унвонҷӯ Давлятбоева С. А. Дар мавзӯи “Шароитҳои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (дар мисоли Донишқадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов), барҳақ дар ин самт кӯшиши аввалину саривақтӣ ва ҷолиби диққат буда, он дар доираи талаботҳои наватарини қорҳои илмӣ рӯйи қор қардааст.

Унвонҷӯй бо анҷом расонидани таҳқиқоти диссертатсионӣ муносибати тафриқавӣ ба рушди фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро дар факултетҳои Донишқадаи тарбияи ҷисмонӣ Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов дар асоси ба ҳисобгирии шавқу рағбат ва дастовардҳои онҳо дар фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ, ҳамгирии шаклҳои инфиродӣ ва гурӯҳии ташкили фаъолияти маърифатӣ ва ягонагии фаъолиятро асоснок қарда, дар асоси маълумоти озмоишӣ вижагиҳои фаъолияти маърифатии донишҷӯёнро ошқор ва душворихоё, ки ба онҳо ба раванди амалисозии фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ муваҷеҳ мешаванд, қудо қардааст, ҳамчунин, вобастагии рушду фаъолияти

маърифатии донишҷӯёнро аз кӯмакҳои “бефурӯғшавандаи” омӯзгорон ва рафикон исбот карда, аҳамият ва имкони интиқоли мутақобилаи малакаҳои ҳалли масъалаҳоро дар вақти берун аз дарс нишон додааст ва барои нахустин бор моҳияти педагогии маърифатнокшавии падару модаронро оид ба мушкилоти рушди фаъолияти маърифатии донишҷӯён мавриди баррасӣ қарор додааст.

Маҷмӯи вазифаҳои махсус тароҳишудаи амалисозии фаъолияти мустақилонаи маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро дар факултетҳои Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов, барномаи тайёрии омӯзгорон ва падару модарон ҷиҳати рушди фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар шароити кунунӣ, ки аз ҷониби муаллифи таҳқиқоти диссертатсионӣ коркард ва амалӣ гардидааст, имкони таъсиррасонии ҳадафмандонаро ба рушди фаъолияти маърифатии донишҷӯён фароҳам месозад.

Муҳақиқ натиҷаи кори ба анҷом расонидаашро дар муқаддима, ду боб ва хулоса инъикос намуда, аз адабиёти қобили қабул истифода бурдааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ дар боби якуми диссертатсия дар асоси таҳлили назариявӣ, синтез ва ҷамъбастанкунии методика ва методологияи таҳқиқотро муайян карда, тавсифи моҳиятии мафҳумҳои “фаъолияти маърифатӣ”, “рушди фаъолияти маърифатӣ”-ро равшан сохтааст, зухуроти асосии фаъолияти маърифатиро ошкор карда, инчунин мушкилоти синнусолӣ ва имконоти донишҷӯёнро дар соҳаи рушди фаъолияти маърифатии онҳо мавриди омӯзиш қарор додааст, маҷмӯи вазифаҳои намунавии амалисозии фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ аз тарафи донишҷӯёнро асоснок ва имконоти Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов дар рушди фаъолияти маърифатии донишҷӯён ошкор кардааст.

Дар боби дуюм бошад барномаи таҳқиқотии таҷрибавию озмоиширо оид ба рушди шароити педагогии ташаккули фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро дар факултетҳои Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов коркард ва амалӣ кардааст. Дар ҷараёни татбиқи барномаи мазкур шароити педагогии рушди фаъолияти маърифатии донишҷӯёнро мавриди озмоиш қарор дода, дар рафти марҳилаи таҳаввулии озмоиш ба таври даврагӣ фаро гирифтани донишҷӯёнро дар ҳалли масъалаҳои фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ амалӣ кардааст.

Дар хулосаи диссертатсия танзиму таснифи натиҷаҳои озмоиши педагогиро ба субут расонида, натиҷагирӣ кардааст ва вобаста ба натиҷаҳои ноилшуда хулосаву тавсияҳои зарурӣ ироа кардааст.

Лозим ба ёдоварист, ки таҳқиқоти диссертатсионӣ арзишҳои назаррасро моҳиб буда, мӯътамадӣ, асоснокунӣ ва возеҳии он дар гузориши проблема ва роҳҳои ҳалли он, ҳадаф, вазифа, фарзия ва аҳамияти назариявӣ амалии он андешаҳои фавқро собит месозад.

Мувофиқи натиҷаҳои автореферат баррасигардии қори диссертатсионӣ дар мавзӯи “Шароитҳои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш” (дар мисоли Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов) таҳқиқоти илмӣ анҷомёфта махсуб ёфта, ҳаҷм дастгоҳҳои илмӣ, арзиши назариявӣ ва амалии он ба талаботи КАО –и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он ба дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) сазовор мебошад.

Номзади илмҳои педагогӣ

и. в. Дотсент, омӯзгори кафедраи

Забонҳои Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон

ба номи академик М. С. Осимӣ  
Саймузафар

734042, ш. Душанбе, хиёбони академик Рачабовҳо


ttu.tj; (992)985053454 [abunafsh@mail.ru](mailto:abunafsh@mail.ru)

Аҳмадзода Бунафша

Имзои Аҳмадзода Б.С. ро тасдиқ менамоям

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси ДТТ

ба номи акад. М. С. Осимӣ



Шарипова Д.